



Лоиҳа аз ҷониби Иттиҳоди
Аврупо маблагузорӣ мешавад.

Лоиҳа аз ҷониби
Hilfswerk Austria International
амалӣ мегардад.

ДЖЕМ аз ТАРБУЗ

Мавод барои марказҳои захиравии корхонаҳои таълимӣ- истеҳсолӣ дар доираи
лоиҳай «Дастгирии корхонаҳои хурд ва миёна (КХМ) оид ба коркарди маҳсулоти
меваю сабзавот дар Тоҷикистон» мураттаб гардидааст. Афкори нашрияи мазкур
ифодагари ҳатмии сиёsat ва мавқеи созмони Иттиҳоди Аврупо намебошад.

Душанбе - 2009



ДЖЕМ аз ТАРБУЗ

Барои тайёр кардани джем аз гӯшти тарбуз танҳо тарбузҳои пурра расидаро, ки гӯшти доҳили онҳо ранги сурҳи мулоим доранд, истифода бурдан зарур аст. Дар таркиби тарбузҳо миқдори на он қадари зиёди пектин мавҷуд аст. Бино бар ин, ҳангоми омода кардани джем ба он пектин ҳамроҳ кардан лозим аст, то сифати маҳсулот ба даст оварда шавад. Қисмати қобили истифодаи мева дар муқоиса нисбат ба тамомияти он наздикии 43%-ро ташкил медиҳад.

Унсурҳои мавриди зарурат

Шарбати мева	74%
Шакар	55%
Занҷабил	0.8%
Пектин	0.4%
Тезоби лимӯ	0.7%

Дар аксарияти кишварҳо ҳангоми тайёр кардани джем аз гӯшти мулоими тарбуз истифода намудани консервантҳоро манъ карда шудааст. Танҳо дар мавриде мавҷуд будани боқимондаи консервантҳо имкон дорад, ки агар джем аз гӯшти мулоим тайёршуда бо консервантҳо коркард шуда бошад (100 ppm дуокиси гӯгирд ва ё 500 ppm тезоби бензойн).

Ҳамчунин илова намудани тезоби лимӯ мумкин аст, ки он консервант ба шумор намеравад ва барои танзими миқдори туршии мавод ҳамроҳ карда мешавад. Дар ин сурат джем намуди желемонандро мегирад, агар ки таносуби пектин ва об мутобиқат намояд ва ҳамчунин дараҷаи миқдори турший байни 2.5 - 3.45 pH, ҳолати оптимальӣ барои соҳтори желемонанди хуб pH 3.0. бояд бошад.

Тарзи тайёр кардан:

- Меваро ба таври бутун дар оби тоза шӯстан ва аз он қисматҳои гаристифодаашро гирифта партофтад.
- Пӯсти меваро тоза кардан, қисми мулоими гӯшти мағзи онро ба порчаҳои хурд - хурдак тақсим кардан ва аз он донаҳояшро гирифтад, зеркарда мулоим кардан ва хамираи онро аз дока фишурда гузаронидан.
- Пектинро бо миқдори хеле камӣ шакар омехта кардан. Омехтаи хушки пектин бо шакар бисёр муҳим аст, зоро хокай пектин дар об бо мушкилӣ ҳал мешавад ва дар он лундачаҳо пайдо мегардад. Агар омехтаи мавод ба мушкилӣ ҳал шавад, дар он сурат шакарро ба шакли хока кӯфтаю бо пектин ҳамроҳ намудан лозим аст.
- Шарбати мева, шакар, тезоби лимӯ ва явшон (полынъ)-ро дар кастрюли аз пӯлоди зангизананда омехта кардан ва маводи омодашударо ҷӯшонидан.
- Дар охири раванди ҷӯшонидан омехтаи аз пектин тайёршуда ҳамроҳ карда мешавад. (Пектинро аз вақти муайяншуда зиёдтар ҷӯшонидан лозим нест, зоро ин ҳолат метавонад ба он оварда расонад, ки джем шакли зарурии гафсии худро нагирад).



Джемро набояд аз 12 -15 дақиқа зиёдтар чӯшонид, вагарна омехтаи мавод метавонад ба ҳолати қарамелмонанд гузарад ва ба ҷавҳари беранги аз ҳад зиёд ширишуда мубаддал гардад.

Вакти чӯшониданро кӯтоҳ кардан мумкин аст, агар микдори обро кам намоед.

Концентратсияи ниҳоӣ дар мавриде ба даст меояд, ки агар маводи ҳалшаванда на бештар аз 70% -ро ташкил дигар, ки он бо рефрактометр санчида мешавад, (дар бештари қишиварҳо ҳудуди минималии иҷозатдодашудаи мавҷуд будани шакар дар джем ҷунин аст: 65% барои джемҳои дар контейнерҳои герметикӣ ва 68, 5% барои джемҳои дар контейнерҳои гайри герметикӣ) 70% омили бехатариро таъмин менамояд.

Джеме, ки дар таркибаш беш аз 70% шакар дошта бошад, ҳангоми нигоҳ доштан метавонад шӯшабандӣ (кристиализатсия) гардад ва ба шакли воҳиди ҷисми саҳт табдил ёбад.

Нуктаи ниҳоии чӯшонидани мавод наздики $106 - 108^{\circ}\text{C}$ (вобастааст ба фишори барометрӣ ва баландӣ аз сатҳи баҳр) мебошад. Дар сурате ки джем дар вакти гарм кардан ҳарорати мазкурро ба даст меорад, аз он ба воситаи рефлактометр намунабардорӣ карда мешавад ва қабл аз он ки намунаҳо аз санчиш гузаронида шаванд, онҳоро хунук кардан лозим аст.

Имкон дорад, ки ба таври оддӣ джемро ба рӯи табақчаи хунук ва ё сарпӯши кастрюл молид.

Ҳама гуна лавозимоте, ки барои гирифтани намуна мисол истифода мегарданд, бояд хушк бошанд.

Ҳангоми чӯшонидан бисёр муҳим он аст, ки джемро ҳамеша ва пайваста омехта намоед, вагарна қисмати поёни он месӯзад ва ин метавонад ба дигаргуншавии маза ва ранги джем оварда расонад.

Баъд аз он ки джем омода шуд, онро ба бонкаҳое, ки қаблан тозаю безарар кунонида шудаанд ва ҳолати ҳам дар ҳолати гарм қарор доранд, то ҳангоми пур кардани онҳо аз нотаносубии ҳарорат нашикананд, пур мекунанд. Бонкаҳоро ҳар чи қадар зудтар пур кардан лозим аст, то ин ки джем аз ҳадди даркорӣ зиёд гарм нашавад ва ҳамчунин барои он ки бонкаҳо ҳангоми хунуккунӣ тез сард нашаванд, ки ин ба ҷиркиншавии онҳо оварда мерасонад.

Лаби бонкаҳо қабл аз маҳкам кардани сарпӯши онҳо бояд тоза ва хушк бошанд. Барои раванди чӯшишро боздоштан метавонед бонкаҳои пуркардашударо ба дохири об гузоред, дар ин ҳолат сатҳи об бояд аз сарпӯши бонкаҳо поёntар ҷойгир бошад.

Шаклгирии гел ҳангоме рӯҳ медиҳад, ки ҳарорат ба 55°C наздик расад. Агар джемро ҳангоми шаклгириаш ҷой иваз кунед, ин метавонад ба вайроншавии структурии он таъсир расонад, ки ин ба сифати маҳсулот зарари манғӣ мерасонад.

Номѓӯи таҷҳизот

Бонкаҳо, сарпӯш ва барчаспҳо.

Мошин барои маҳкам кардани бонкаҳо.

Асбоби чӯшкорӣ, плитай барқӣ ва газӣ, кастрюлҳо аз пӯлоди занғназананда.

Термометри пӯши муҳофизатидор.

Корд ва қошуқ аз пӯлоди занғназананда.

Қошуқи чӯбин барои омехтани мавод.

Рефрактометр.

Генератори буғӣ (парогенератор).

Мизи ҳӯрокпазӣ (столешница).

Тарозу.

Силиндри андозагириӣ.

Даҳана ё қиф.

Асбоб барои фишурдани мағзи меваҷот.